

**13.00.00.ИЛМХОИ ПЕДАГОГИКА  
13.00.00.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
13.00.00.PEDAGOGICAL SCIENCES**

13.00.01.ПЕДАГОГИКАИ УМУМЙ, ТАЪРИХИ ПЕДАГОГИКА ВА ТАҲСИЛОТ  
13.00.01.ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  
13.00.01.GENERAL PEDAGOGICS, THE HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION

**ТДУ 745(075.8)**

**DOI:10.51844-2077-4990-2022-1-125-128**

**ТАШАККУЛИ СИФАТХОИ АХЛОҚИЮ  
ЗЕБОИПАРАСТИИ ДОНИШҖҮЁН  
ТАВАССУТИ ХУНАРХОИ ХАЛҚӢ**

**ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-  
ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ  
ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ**

**FORMATION OF  
STUDENTS' MORAL AND  
AESTHETIC QUALITIES THROUGH  
FOLK CRAFTS**

*Мирзабоев Зикрилло Зиёдуллоевич, н.и.н.,  
дотсент; Аҳадов Файзулло Холикович,  
докторант кафедраи нақшакашӣ геометрияи  
тасвири ва методикаи таълими МДТ “ДДХ ба  
номи акад. Б.Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

*Мирзабоев Зикрилло Зиёдуллоевич, к.п.н.,  
доцент; Аҳадов Файзулло Холикович,  
докторант (PhD) кафедры черчения,  
начертательной геометрии и методики  
преподавания ГОУ «ХГУ имени акад. Б.  
Гафурова» (Таджикистан, Ҳуджанд)*

*Mirzaboev Zikrillo Ziyodulloevich, candidate of  
pedagogical sciences, Associate Professor, E-mail:  
zikrillo.mirzaboev@mail.ru*

*Akhadov Faizullo Kholikovich, claimant for  
doctoral degree of the department of drawing,  
descriptive geometry and methods of their teaching  
under the SEI "KhSU named after acad.  
B.Gafurov" (Tajikistan, Khujand)*

**Вожаҳои қалидӣ:** ҳунар, эҳсос, ахлоқ, педагог, арзёбӣ, зебоипарастӣ, эҷодкор, тарбия, метод,  
таҳайюлоти эҷодӣ, фарҳанг, педагогика, зебоӣ, осорхона, экскурсия

Мақола ба баррасии масъалаи кор бо ташкили шароити педагогӣ дар ташаккули бошууронаи шавӯји рагбати босубот нисбат ба ҳунарҳои халқӣ ва тарбияи завқ ва ҳисси зебоипарастӣ баҳшида шудааст. Қайд карда мешавад, ҳунарҳои халқӣ дар раванди омӯзиши мақсаднок, фаҳмиши, машгулиятҳо дар доираи курсҳои маҳсус як қатор вазифаи тарбияи зебоипарастиро ба иҷро мерасонад, бо санаду далелҳои ҷиддӣ тасдиқ шудааст. Масъалаи ташаккули сифатҳои ахлоқию зебоипарастии донишҷӯён тавассути ҳунарҳои халқӣ яке аз самтҳои муҳимтарини ислоҳоти муассисаҳои таҳсилоти олий маҳсуб меёбад, ки ин нукта дар мақола бо далелҳо низоми дода шудааст. Тазаккур меравад, ки рушди нерӯи эҷодии донишҷӯён тавассути ҳунарҳои халқӣ раванди мақсадноки ташаккули завқу қобилияти шахсият ва фаҳмиши зебоӣ, коркарди низоми тасаввурот, ташаккули эҳтиёҷоти зуҳури худ дар санъати амалӣ, ворид намудани унсурҳои зебоӣ дар ҳаёти мактабӣ мебошад. Чун дар ҳамаи фанҳои таълимӣ, дар ҷараёни омӯзиши ҳунарҳои халқӣ низ дар якҷоягӣ бо ташаккули мағҳумҳо оид ба ҳунарҳои халқӣ доддани донишҳои назарӣ ба донишҷӯён, пайдо намудани маҳорат ва малакаҳои амалии онҳо дар назар дошта шудааст. Ҳулоса мешавад, ки машгулияти ҳунармандӣ дараҷаи маълумотнокии донишҷӯёнро баланд бардошта, онҳоро ба зебоипарастӣ, ватандӯстӣ, эҳтиром ба мероси гании бадеии гузаштагонамон тайёр менамояд.

**Ключевые слова:** ремесло, чувства, нравственность, педагог, оценка, эстетика, творчество, воспитание, творческое воображение, культура, педагогика, красота, музей, экскурсия

Статья посвящена рассмотрению вопроса организации педагогических условий формирования сознательного отношения и интереса студентов к народным ремеслам, воспитанию эстетического вкуса и нравственных качеств. На основе фактов и достигнутых результатов подтверждается роль народных ремесел в воспитании эстетических чувств в процессе целенаправленного изучения и занятий в рамках специальных курсов. Доказывается, что вопрос о формировании нравственно-эстетических качеств студентов посредством народных ремесел является одним из важнейших направлений в реформе высших учебных заведений. Анализ данного

вопроса показывает, что развитие творческого потенциала студентов посредством народных ремесел достигается за счет целенаправленного процесса формирования эстетического вкуса и способностей личности, выработки системы представлений, возникновения потребности проявления себя в прикладном искусстве, введении эстетических элементов в жизнедеятельность учебного заведения. Подчеркивается, что, как и во всех учебных дисциплинах, в процессе изучения народных ремесел наряду с формированием понятия о народных ремеслах уделяется внимание теоретическим знаниям студентов, становлению их практических умений и навыков. Авторы приходят к выводу, что занятия по освоению ремесел повышают уровень информированности студентов, способствуют развитию их эстетических качеств, воспитанию патриотических чувств и уважения к богатому наследию предков.

**Key words:** craft, feelings, morality, teacher, assessment, aesthetics, creativity, education, creative imagination, culture, pedagogy, beauty, development, consciousness, museum, excursion

The article is devoted to the consideration of the issue of organizing the pedagogical conditions for the formation of a conscious attitude and interest of students in folk crafts, the upbringing of aesthetic taste and moral qualities. Based on the facts and the results achieved, it is confirmed that folk crafts perform a number of functions of fostering aesthetic feelings in the process of purposeful study and classes within the framework of special courses. It is proved that the question of the formation of moral and aesthetic qualities of students through folk crafts is one of the most important directions in the reform of higher educational institutions. The analysis of this issue shows that the development of students' creative potential through folk crafts is achieved through a purposeful process of forming aesthetic taste and personality abilities, developing a system of ideas, the emergence of the need to manifest oneself in applied art, the introduction of aesthetic elements into the life of an educational institution. It is emphasized that, as in all academic disciplines, in the process of studying folk crafts, along with the formation of the concept of folk crafts, attention is paid to the theoretical knowledge of students, the formation of their practical skills and abilities. The authors come to the conclusion that crafts lessons increase the awareness of students, contribute to the development of their aesthetic qualities, patriotic feelings and respect for the rich heritage of their ancestors.

Халқи точик дар хама давру замон ба рушду такомули фарҳанги миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аҳамияти маҳсус зохир намуда, ба ин васила дар ташаккули сифатҳои ахлоқӣ, тарбияи зебоипарастии ҷавонон, ҳамҷунин дар баландбардории иқтидори иқтисодии кишвар саҳмгузорӣ менамояд.

Агар ба сарчашмаҳои мӯътамади таърихиву фарҳании халқи тоҷику форс назар афканем, мушоҳида мешавад, ки ҳидоят намудан ба роҳи нек, илму ҳунаромӯзӣ, соҳибкасбӣ дар меҳвари асосии нигоштаҳои бузургон қарор дода шудааст.

Илми педагогикаи муосир тарбияи зебоишиносиро ҳамчун низоми мураккаби фалсафӣ ва педагогӣ шинохтааст, ки он ҷузъи таркибии фарҳанги маънавии инсон мебошад. Мусаллам аст, ки муносибати зебоишиносии инсоният нисбат ба воқеяят, бо назардошти муҳити табии, санъат ва адабиёт қонунҳои объективии ҳудро дорад, ки бояд мавриди омӯзиш, баррасӣ гашта, дар тарбияи зебоишиносӣ, ахлоқӣ ва маънавии шахсият корбаст шавад. Қонуниятҳои зебоишиносӣ дар ҳаёти табиат ва ҷомеа дар фаъолият ва шуури зебоипарастӣ зохир мегардад.

Қоиди дигари муҳим – тарбияи зебоипарастиро чун категорияи доро имконот фалсафиву педагогӣ, ки мақсаднок, муташаккилона ва назораткунандаи раванди ташаккули шахсияти ба воқеяят ва фаъолияти зебоипарастӣ муносибати зебоипарастона дошта баҳо додан мумкин аст.

Аҳамияти тарбияи зебоипарастӣ, мавқei рушди нерӯи эҷодии омӯзгор, роҳнамой ба воситаи санъат ва адабиёт мукарраран аз ҷониби донишмандони садаи гузаштаи Форобӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Абӯрайҳони Берунӣ, ал-Ҳиндӣ, ва дигарон равшанфикрони бузург чун Н.Чернишевский, Л.Толстой, В.Белинский ва ғайра қайд гаштааст. Ба масъалай мазкур корҳои илмии олимон – педагогҳои шинохтаи қарни гузашта А.С.Макаренко, А.Бакушинский, Л.Виготский Ю.Бабанский, В.Сухомлинский, И.Ростовцев, В.С.Кузина, Т.Комарова, Ю.Юсов, А.Хворостов, Т.Шпикалова, Е.Шорохов, Ю.К.Бабанова, Н.К.Крупской, С.Аннамуратовой, А.Г.Агаева, Н.Л.Ветлугиной, Э.И.Моносона, А.С.Макаренко, К.Д.Ушинский, Б.М.Теплова, Н.Н.Волкова, Б.Ф.Ломова, М.Н.Скаткина, В.В.Вейарн, С.И.Тюляев, Г.И.Костигова, А.А.Иванова дигарон баҳшида шудааст.

Дар урфият мегӯянд, ки зебоӣ начотдиҳандаи олам аст. Офаридан зебоӣ яке аз фазилатҳои неки инсонӣ ба шумор меравад. Он аз завқи баланд, дониши мукаммал ва аз таҷрибаҳои пурбаҳо сарчашма мегирад. Аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

чун эълон гардидани солхой 2019-2021 “Соли рушди дехот, сайёхӣ ва хунарҳои мардумӣ” марҳилаи нави рушди санъати мусаввирӣ ва хунарҳои мардумӣ гардид. Хунарҳои халқӣ, ки бар нерӯи зиёди зебоипарастӣ ва имконот асос гузоштааст, чун шакли нисбатан “мутамарказ ва рушдёфта”-и шуури зебоипарастӣ ҳам дар масоили умумии зебоипарастӣ чун илм ва ҳамчунин дар “хунаромӯзӣ”, ки илми педагогика таҳқиқ кардааст, мавқеи муҳим дорад. Фароҳам овардани шароити педагогии инкишофи нерӯи эҷодии донишҷӯён – омӯзгорони ояндаи фанни зебоипарастӣ дар мактаб, аз ҷумла муаллимони санъати тасвирӣ арзиши зиёдро соҳиб мебошад. Дар асоси баррасии вазифаҳои тарбияи зебоипарастӣ, ки олимони барҷастаи соҳаи назария ва рушди нерӯи эҷодии хонандагон ҷавонон тавассути санъати ороиши амалий Р.Сангинов, И.Ҳайдаров, И.Аҳмедов, С.Сангинов, М.Эргашов, С.Сайднезмат, У.Раҳимов, М.Муллоҷонов, Н.Эшонова, К.Қосимова ва дигарон, инчунин пажӯҳишоти ҷанд соли охир ба анҷомрасида доир ба зебоипарастӣ, санъатшиносӣ, равоншиносӣ ва педагогика метавон ба ҳулосае расид, ки сатҳи тарбияи зебоипарастӣ бевосита ба сатҳи маърифати зебоипарастии омӯзгорони оянда вобаста мебошад.

Таркиби зарурии шароити педагогии инкишофи нерӯи эҷодии донишҷӯён тавассути санъати халқӣ шароити мақсаднок ва босабаб ба ҳисоб меравад. Шароити мақсаднок ва босабаб бояд ба мақсадҳои таълимӣ, тарбияӣ ва эҷодӣ нигаронида шавад. Мақсадҳои таълимӣ, дар навбати ҳуд бояд ба омӯзиши маҷмӯи донишҳо, малакаву маҳорат дар соҳаи санъати бадеии анъанавии халқӣ, маҳсусан, намудҳои қадимӣ аз ҷониби муҳассилин – омӯзгорони оянда равона гардад. Дар раванди омӯзиш доишҷӯён техника ва усулҳои кор, композитсия ва дигар маҳсулот, таркиби соҳтории нусхаҳо ва ороишот, обуранг ва зебоиву назокати онҳоро аз ҳуд мекунанд.

Муваффақияти мақсадҳои таълимӣ, ҳамин тариқ, ба ташаккули маърифати зебоипарастии муҳассилин нигаронида шудааст, ки дар оянда тарбияи зебоипарастии мактаббачагон, донишҷӯёни коллекчу литсейҳоро таъмин менамояд. Муҳимтар аз ҳама, ҷунин мақсадҳои эҷодӣ: инкишофи қобилиятаи шогирдон ба дарки санъат, ташаккули тафаккури эҷодӣ, дарки арзиши тарбияи зебоипарастӣ ба воситаи санъати халқиро татбиқ менамояд.

Зимни ташкили шароити мақсаднок ва босабаб аз ҳуд кардани мероси ғании бадеии гузаштагонамон, таъмини шароитҳо – коркарди мазмуну мундариҷа барномаҳо, факултативҳо, курсҳои маҳсус, таҷрибаҳои маҳсус мувофиқи баҳши “Интиҳоби фан”-и нақшай таълимӣ хеле муҳим мебошад. Дар ин ҷо вазифа – тақмили муттасили мазмуни таълим бо истифода аз технологияҳои муосири педагогӣ ва иттилоотӣ мебошад.

Ғайр аз шаклҳои анъанавӣ ва методҳои таълими донишҷӯён бо намудҳои қадимаи хунарҳои халқӣ – лексия, сӯҳбат, корҳои амалий дар коргоҳҳои таълимӣ, дар барномаи таҷрибаи маҳсус ташкили экскурсияҳо ба осорхонаҳои вилоятӣ, ташриф ба устоҳонаҳои эҷодии хунармандони машҳур, таклифи онҳо барои воҳӯрӣ ва намоиши корҳои эҷодӣ ба манфиати кор аст.

А.Бақушинский ҷунин мешуморад, ки “Идроқи зебоипарастонаи табиат, маҳсусан дар шакли экскурсияҳои бадеӣ дорои аҳамияти тарбияӣ мебошад. Ин даркунӣ бояд шакли хоси эҷодиёти бадеиро соҳиб бошад” [1,с.126].

Яке аз донишмандони тоҷик А.Р.Саидов дар китоби хеш бо номи «Асосҳои ташаккули маданияти эстетикии омӯзгорони оянда» оид ба тарбияи зебоипарasti омӯзгорони оянда ҷунин қайд менамояд, ки «тарбияи зебоипарастии омӯзгорони оянда фароғири инкишофи зебоипарастӣ, яъне раванди муташаккили қувваҳои табиатан хоси омӯзгорони оянда мебошад, ки барои дарки зебоипарастӣ, ҳисси зебоишиносӣ, таҳайюлоти эҷодӣ, таассуроти эмотсионалиӣ, тафаккури мантиқӣ ва талаботҳои рӯҳонии омӯзгорони оянда равона гардидаанд»[7,с.3].

Мақсади охирин ташкили шароити педагогӣ бояд ташаккули бошуруона, шавқу рағбати босубот нисбат ба хунарҳои халқӣ, тарбия дар асоси завқ ва ҳисси зебоипарастӣ бошад.

Ҳамин тариқ, самаранокии рушди нерӯи эҷодии донишҷӯён тавассути хунарҳои халқӣ бевосита ба ташкили шароити хуби педагогӣ вобаста мебошад, ки дар навбати ҳуд ба сатҳи тайёрӣ ва маърифати зебоипарастии мутахассисони оянда таъсир мерасонад.

Б.Неменский қайд мекунад, ки: “Санъат ҳамчун фарҳанг муносибат ба тамоми зуҳуроти ҳаёт – ин ғурӯҳи вазифаҳо мазмуни санъатро дар ҳуд фаро мегирад, ки ба воситаи он маҳаки аҳлоқӣ-зебоипарастӣ, ҳиссӣ-арзишии ҷомеа зуҳур менамояд” [4,с.82].

“Сарчашмаи доимии корҳои тарбияӣ – дунёи санъат мебошад” - таъқид мекунад муҳаққиқ Ӣ.П.Подласий [6,с.170].

Рушди нерӯи эҷодии донишҷӯён тавассути хунарҳои халқӣ – ин раванди мақсадноки ташаккули завқу қобилияти шахсият ба шинохт ва фаҳмиши зебоӣ, коркарди низоми

тасаввурот доир ба таърихи санъати бадеи халқӣ, ташаккули эҳтиёҷоти зуҳури худ дар санъати амалӣ, ворид намудани унсурҳои зебоӣ дар ҳаёти мактабӣ мебошад.

Аксари педагогҳо чунин мешуморанд, ки тарбияи зебоипарастӣ як ҷузъи раванди ҷамъбастиҳои педагогӣ ба шумор рафта, имкони ба мактаббачаҳо қӯшиш ва тавононии бунёди ҳаёти худро бо зебоӣ фароҳам меоранд. Дар ин асно тарбияи омӯзгорони оянда дар рӯҳияи зебоипарастӣ ва ташаккули фарҳангӣ зебоипарастӣ хеле назаррас ба ҳисоб рафта, зарур аст, ки ба ин омил ҳамчун яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятнок, воситаи таъсиррасонӣ ба сифатҳои ахлоқии донишомӯзон новобаста аз равияни интихобкардаашон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнай умумӣ таваҷҷӯҳӣ маҳсус зоҳир карда шавад.

Ҳамин тарик, ҳунарҳои халқӣ дар раванди омӯзиши мақсаднок, фаҳмиш, машгулията дар доираи курсҳои маҳсус як қатор вазифаҳои тарбияи зебоипарастиро ба иҷро мерасонад. Нақши ҳунарҳои халқӣ чун воқеяти тарбияи зебоипарастӣ ва маърифати зебоипарасии омӯзгорони оянда, роҳнамоӣ дар шароити замони муосир аҳамияти зиёд дорад ва барои ташаккули сифатҳои ахлоқии шаҳсият мусоидат менамояд.

### **ПАЙНАВИШТ:**

1. Бакушинский, А.В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды /А.В.Бакушинский. –Москва, Художник,1981.-350 с.
2. Белинская, Н.А. Декоративное искусство горного Таджикистана (текстиль)/Н.А.Белинская.- Душанбе, Дониш, 1965. – 90с.
3. Воронина, В.Л. Архитектурный орнамент древнего Пенджикента/ В.Л. Воронина.– М.:Гос. изд. лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам. 1961.-с. 98-99.
4. Исломов, О.А., Мирзабоев З.З. Марҳилаҳои тасвир/О.А.Исломов,З.З. Мирзабоев.-Хучанд: Нури маърифат, 2017.-116 с.
5. Неменский, Б. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. Кн. для учителя. – Москва: Просвещение, 1987. -255 с.
6. Негматов, Н.Н. История таджикского народа/ Н.Н. Негматов .- Худжанд: Ношир. 2009 – 814с.
7. Подласый, И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ.пед.вузов: В 2 кн. – М.: Гуманти.изд.центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Процесс воспитания. – 256 с.
8. Сайдов, А.Р. Асосҳои ташаккули маданияти эстетики омӯзгорони оянда/А.Р.Сайдов.- Душанбе – 2010.- 64 с.

### **REFERENCES:**

1. Bakushinsky, A.V.Research and articles. Selected works of art history. - Moscow, S. Artist, 1981. - 350 p.
2. Belinskaya N.A Decorative art of mountainous Tajikistan (textiles).- Dushanbe: Knowledge, 1965. – 90 p.
3. Voronina V.L. Architectural ornament of ancient Penjikent / V.L. Voronin. - M.: State. ed. literature on travel, architecture and travel materials. 1961. – P. 98-99.
4. Nemensky B. The wisdom of beauty. On the problems of aesthetic education. Book. for the teacher. – M.: Enlightenment, 1987. - 255 p.
5. Negmatov, N.N. History of the Tajik people / N.N. Negmatov. - Khujand: Publisher, 2009 – 814 p.
- 6.Podlasy, I.P. Pedagogy. New course: Textbook for student pedagogical universities: In 2 kn. - Moscow: Gumanti Publishing Center VLADOS, 1999. - Book 2: The process of education. - 256 p.
7. Saidov, A.R. Fundamentals of the formation of the aesthetic culture of future teachers / A.P. Saidov - Dushanbe, - 2010, 64 p.
8. Islomov, O. A., Mirzaboev, Z. Z., 2017. Stages drawing. - Khujand: Light of Enlightenment, - 116 p.